

## Тақризи

муқарризи расмӣ ба рисолаи номзадии Давлатов Назримад Муродзода дар мавзуи «Таҳлили муқоисавии чумлаҳои пайрави ҳол дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ» (дар асоси маводи «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯи иҳтиноси 10.02.20. – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ. – Душанбе, 2023.

Дар тамоми забонҳои дунё яке аз қисматҳои мураккабтарини грамматика, хусусан наҳви он, ба ҳисоб меравад. Таҳқиқи масъалаҳои муҳталифи наҳв имкон медиҳад, ки паҳлухои нокушудаи он ошкор карда шавад. Муайян кардани ин ҷанба дар заминаи маводи осори бадеӣ, аз як тараф, тамоми далели зебоиву нафосати забон, аз ҷониби дигар, имконоти фароҳи воҳидҳои забон дар баёни матлаб мебошад. Адабиёти муосири тоҷик дорои ҳазинаи бойи воҳидҳои забон аст, ки онҳоро дар осори гаронбаҳои намояндагони бузурги он мушоҳида кардан мумкин аст. Махсусан, эҷодиёти асосгузори ин адабиёти пурғановат, адиби нозукадо ва борикбин устод Айнӣ ҳазинаи пуарзишест, ки таҳқиқи он дар инкишофи имконоти воҳидҳои забон, аз ҷумла навъҳои гуногуни чумлаҳои пайрави ҳол мусоидат менамояд.

Диссертатсияи Давлатов Назримад Муродзода маҳз ба ҳамин гуна масъалаи мубрами забоншиносии муқоисавӣ – баррасии хусусиятҳои соҳториву маъноии ҷумлаҳои пайрави ҳол дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ ва тарҷумаи англисии он бахшида шудааст. Мубрамияти мавзуи таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки баррасии вижагиҳои соҳториву маъноии ҷумлаҳои пайрави ҳол, аз як тараф, муҳимтарин омили рушди системаи забон, пешбурди забони адабӣ, муайян соҳтани инкишофт ва такомули соҳти грамматикии он маҳсуб меёбад. Аз тарафи дигар, бо вучуди фаровонии таҳқиқоти ба наҳв бахшидашуда ҷанбаи соҳториву маъноии ҷумлаҳои пайрави ҳол дар заминаи нусхай асл ва тарҷумаи англисии асари мазкур таври бояду шояд ба роҳ монда нашудааст. Азбаски асари мавриди таҳқиқ аз нигоҳи мавзуву мундариҷа ниҳоят рангин аст ва дар он симоҳои қасбу кор ва афкорашон гуногун инъикос гардидаанд, забони асар низ диққатчалбкунанда аст. Аз ин рӯ барои таҳқиқи масъалаи мазкур интиҳоб гардидани «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ барин адиби пурмаҳсул айни муддаост.

Диссертатсия аз рӯи мазмуну муҳтаво, мундариҷа ба иҳтиноси 10.02.20. – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ мувофиқат менамояд.

Муаллифи диссертатсия дар ҷараёни таълифи рисола афкори забоншиносони тоҷик, аз ҷумла Б. Ниёзмуҳаммадов, Ш. Ниёзӣ, Н. Маъсумӣ, Д. Тоҷиев, Ш. Рустамов, К. Қаландаров, Ф. Зикриёев, М. Қосимова, Ҳ. Ҳусейнов, Б. Қамолиддинов, Д. Ҳочаев, М. Мирзоева ва англисшиносони рус, аз қабили А. И. Смирнитский, Ю. Р. Гепнер, Б.С. Ҳаймович, Л.Л. Иофик, Б.А. Илиш, Е.Н.Старикова, Н.А.Кобрина ва дигаронро омӯхта, дар мавридҳои зарурӣ бо онҳо баҳси илмӣ меорояд ва хулосаҳои лозимӣ мебарорад. Муҳаққиқ нуқтаи назари забоншиносонтиологҳо, аз ҷумла Д.С.Самедов, Н.Н. Тимерханова, Н.С. Черникова, Н.Ш. Раҳмонова ва дигаронро низ мавриди баррасӣ қарор дода, дар мавридҳои муайян ба онҳо такя менамояд. Бунёди назарии рисоларо осори илмии муҳаққиқони ҳудиву ҳориҷӣ, аз қабили Д. Т. Тоҷиев, Ш. Ниёзӣ, Ш. Рустамов, Б. Ниёзмуҳаммадов, М. Қосимова, Н. Маъсумӣ, С. Атобуллоев, Ф. Зикриёев, М. Қосимова, Д. Ҳочаев, А. И. Смирнитский, Ю. Р. Гепнер, Б.С. Ҳаймович, Л.Л. Иофик, Б.А. Илиш, Е.Н.Старикова, Н.А.Кобрина ташкил намудааст. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки аппарати илмии диссертатсия қавист.

Рисолаи мавриди такриз аз муқаддима, З боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат аст.

**Муқаддимаи** рисола тамоми рукнҳои тибқи низомномаи КОА муқарраршударо дар бар гирифтааст. Дар муқаддима, пеш аз ҳама, чун тамоми рисолаҳои дигар мубрамияти мавзуъ асоснок карда шуда, дараҷаи омӯзиши он баррасӣ гаштааст. Ҳамчунин робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ, мақсад ва вазифаҳо, объект ва предмети таҳқиқ, асосҳои назарӣ ва методологӣ, навғонҳои илмӣ, нуқтаҳои асосии ба дифоъ пешниҳодшаванда, аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ, дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот, мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот, тасвиви амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот, интишорот ва соҳти рисола зикр гардидааст.

Боби якуми диссертатсия **«Масъалаҳои назариявии омӯзиши ҷумлаҳои пайрави ҳол дар забоншиносӣ»** номгузорӣ шуда, ҷор фаслу ду зерфаслро дар бар мегирад. Муаллиф дар ин қисмати рисола ҷумлаҳои мураккаб, таснифи ҷумлаҳои пайрави ҳол дар забонҳои тоҷикиву англисӣ, ҳусусиятҳои грамматикию семантикий онҳо, нақши пайвандакҳо ва қалимаҳои ҳамнисбат ҳамчун воситаи грамматикий дар ташаккули ин навъи ҷумлаҳоро ба риштai таҳлил қашидааст.

Аз таҳқиқот маълум мегардад, ки забоншиносони тоҷике, ки ба мавзуи ҷумлаҳои мураккаб, ҷумлаҳои пайрави ҳол рӯй овардаанд, дар масъалаи таснифот ҳамфирӯз нестанд. Онҳо ба ду навъ – пайваст ва тобеъ

чудо шудани чумлаҳои мураккаб, аз нигоҳи алоқаи маънӣ ва саҳми наҳвиашон дар соҳтори чумлаҳои мураккаби тобеъ ба ду гурӯҳ чудо шудани чумлаҳои пайрави ҳол: чумлаҳои пайрави ҳоли муносибат ва чумлаҳои пайрави аломат чудо намудаанд. Англисшиносони рус онҳоро ба adverbial clauses of time (замон), place (макон), cause/reason (сабаб), purpose (мақсад), condition (шарт), concession (хилоф), result (натиҷа), manner (тарзи амал), comparison (монандӣ) тасниф кардаанд. Муаллифи рисола баъд аз таҳлили амиқи ин таснифот ба масъалаи сермаънои чумлаҳои пайрави ҳол дар ҳар дӯ забон – ҳам тоҷикӣ ва ҳам англисӣ таваҷҷуҳ карда ба хулоса меояд, ки ба истиснои маънои асосӣ, дар матн онҳо метавонанд, тобиши маънои иловагӣ дошта бошанд. Барои тасдиқи фикри худ муҳаққиқ мисолҳои зиёдеро мавриди баррасӣ қарор додааст. Дар ин қисмати рисола ҳамчунин нақши воситаҳои грамматикӣ, аз чумла пайвандакҳо ва калимаҳои ҳамнисбат, бо мисолҳо исбот карда шудааст.

Аз таҳлили маводи амалии диссертатсияи мавриди такриз маълум мегардад, ки вожаҳои ҳамнисбат дар «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ мавқеи хосса доштааст, ки инро аз маводи фаровони гирдовардаи муаллифи рисола пай бурдан мушкил нест. Ин калимаҳои ҳамнисбат ифодакунандай муносибатҳои замон, сабаб ва натиҷа, зиддияту хилоф, азму мақсад ва ғ. мебошанд.

Боби дуюми рисола **«Таҳлили муқоисавии чумлаҳои пайрави ҳоли муносибат дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ»** номгузорӣ гашта, аз 7 фасл иборат аст ва муаллиф кӯшидааст дар ин қисмат доир ба чумлаҳои пайрави замон, макон, сабаб, мақсад, натиҷа, шарт, хилоф ва воситаҳои грамматикии ташаккули онҳо маълумот дигҳад ва матни тоҷикиву англисии «Ёддоштҳо»-и устод Айниро баррасӣ намояд. Бо зикри воситаҳои грамматикии чумласоз муҳаққиқ ба масъалаи серистеъмол ва ё камистеъмол будани пайвандакҳо, калимаҳои ҳамнисбат ва шаклҳои феълӣ, муносибатҳои маънои чумлаҳои пайрав бо сарҷумла дар забонҳои муқоисашаванда таваҷҷуҳ намуда, ба сифати далел мисолҳои зиёде оварда таҳлил намудааст, ки асоснок мебошад. Муаллифи рисола ҳамчунин ба басомади пайвандакҳо ишора намуда, натиҷаи таҳқиқро дар шакли таблитсаҳо (с. 56, 61, 72, 99, 107) овардааст, ки қобили қабул аст.

**«Таҳлили муқоисавии чумлаҳои пайрави ҳоли аломат дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ»** мавзуи боби сеюми рисолаи мавриди муҳокима буда, шомили 3 фасл ва 6 зерфасл аст.

Н.М. Давлатов дар боби мазкур дар такя ба адабиёти музтамад чумлаҳои пайрави ҳоли аломатро дар забонҳои тоҷикиву англисӣ ба се гурӯҳ дастабандӣ кардааст: 1) чумлаи пайрави тарзи амал; 2) чумлаи пайрави монандӣ; 3) чумлаи пайрави миқдору дараҷа.

Дар фасли аввали он чумлаи пайрави тарзи амал дар забонҳои муқоисашаванда аз лиҳози алоқамандшавӣ бо сарҷумла, хусусиятҳои семантикую грамматикии онҳо, воситаҳои алоқаи грамматикӣ дар онҳо дар мадди назар гирифта шудааст. Баъд аз таҳқики маводи амалий муаллиф онҳоро аз рӯи ифодаи маъно ба се гурӯҳ чудо кардааст: а) чумлаҳои пайрави тарзи амал аломату ҳолатҳои гуногуни рӯҳии фоили сарҷумларо нишон медиҳад; б) чумлаи пайрави тарзи амал аломату ҳолати хабари сарҷумларо равshan меқунад; в) дар ҳар ду забон ҳам чумлаҳои пайрави тарзи амале, ки вазъияти содиршавии амали сарҷумларо нишон медиҳад. Вобаста ба ҳар се гурӯҳ мисолҳо оварда, онҳоро таҳлили ҷиддӣ менамояд. Маълумоти фасли мазкур дар муайян намудани чумлаҳои пайрави ҳол дар муқоиса бо забонҳои дигар ба муҳаққиқони соҳа кумаки бегараз ҳоҳад кард.

Дар фасли дувуму сеюм чумлаи пайрави монандӣ ва чумлаи пайрави миқдору дараҷа аз нигоҳи ифодаи маъно, воситаҳои алоқа, шаклҳои феълӣ ба риштаи таҳқиқ кашида шудаанд.

Умуман, устод Айнӣ аз чумлаи адибонест, ки дар ҳар маврид вижагиҳои фардии хешро зоҳир менамоянд. Ошкор кардани услуби фардии нависанда дар истеъмоли чумлаҳои мураккаб, интихоби шаклҳои феълӣ, пайвандакҳо ва дигар воситаҳои грамматикӣ барои адибон ва журналистони ҷавон, ки бо таҳияи медиаматиҳо, навиштани ҳикояву қиссаву асарҳои бадеиву публисистӣ машғуланд ва баъзан ба ғалатҳо роҳ медиҳанд, ҳамчун сабақ хизмат ҳоҳад кард.

Хулосаҳои рисола дар 17 банд хеле мушахҳас, равshan, возех, асоснок ва боэъти мод иброз ёфтаанд.

Тавсияҳои муаллифи диссертатсия оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо дар 4 банд пешниҳод шудааст, ки барои тавсеаи бештари таҳқиқи муқоисавии ҷанбаи забонии осори устод Айнӣ, аз чумла чумлаҳои мураккаб, мусоидат менамояд. Дар ин замина муҳаққиқ тавсияҳои хуб додааст, ки қобили қабуланд.

Рӯйхати адабиёт дар 4 банд (адабиёти илмӣ, адабиёт ба забони ҳориҷӣ, луғатҳо, асарҳои бадеӣ) дар маҷмуъ 166 мақолаю осори илмии тоҷикӣ, англисӣ ва русиро дар бар гирифтааст. Ҳамчун сарчашма маводи амалии «Ёддоштҳо»-и устод Айнӣ интихоб ва самаранок корбаст гардидааст.

Доир ба мавзӯъ 15 мақола ба табъ расидааст, ки аз онҳо 5-тоаш дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА-и Федератсияи Россия ва КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интишор ёфта, мазмуну муҳтавои асосии рисоларо комилан ифода меқунанд.

Фишурдаи диссертатсия мазмуни муҳтасари онро дар бар мегирад.

Ҳамин тариқ, муюнаи рисолаи номзадии Н.М.Давлатов нишон дод, ки дар таълифи он муаллиф заҳмати зиёде кашида, осори илмии ба мавзуъ бахшидашударо амиқ ва чиддӣ омӯхта, маводи фаровонеро гирд овардааст, ки солиёни сол ба омӯзандагону муҳаққикони забони тоҷикӣ ва англisisӣ хизмат ҳоҳад кард.

Дар баробари зикри дастовардҳои илмию таҳқиқотӣ меҳоҳем, ҷанд мулоҳизаамонро доир ба баъзе норасоиҳое, ки ба ҷашм расиданд, баён намоем:

1. Дараҷаи омӯзиши мавзуъ вобаста ба бобу фаслҳо ҳуб таҳлил гардидаанд, вале аз ҷӣ бошад, ки корҳои илмии ба наҳви осори адабони муосир бахшидашуда, аз ҷумла корҳои илмии Б. Камолиддинов (доир ба наҳви забони тоҷикӣ), М. Норматов (доир ба наҳви забони тоҷикӣ), М. Мирзоева (оид ба муродифоти муносибатҳои ҳолӣ) аз назари муаллиф берун мондаанд.

2. Ҳангоми зикри номи муҳаққикон дар диссертатсия аҳёнан ғалатҳо ба назар мерасад. Масалан, номи муҳаққиқ Н. Раҳмонова дар шакли Ш. Раҳмонова зикр шудааст (с. 10). Ё ин ки дар навишти номи муҳаққикони рус Н.Ф. Иртеноев, Ф.Я. Цырлина, А.И.Ильиш, Е.В. Прокофьев қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ сарфи назар гардидааст (с. 16, 22, 25).

3. Дар адабиёти ба наҳв бахшидашуда наҳвшиносон матнро воҳиди калонтарин шумурдаанд, аммо муаллифи рисола нуқтаи назари дигар дорад. Ӯ ҷумлаи мураккабро воҳиди олиташаккули синтаксис (с. 14) хисобидааст. Ҳуб мешуд, агар нуқтаи назари наҳвшиносон оварда шуда, фикри муаллиф бо далелҳои мӯтамад исбот карда мешуд.

4. Дар диссертатсия ҳангоми овардани пайвандакҳо (с. 11...) ва мисолҳо як принсип риоя нашудааст: муаллиф баъзан онҳоро дар дохили ноҳунак, дар аксари мавридҳои дигар бидуни он (бо ранги сиёҳи баланд ё паст) меоварад. Ба назари мо, бо ранги сиёҳи баланд ва ё ҳарфҳои уреб овардани онҳо салоҳ аст, то аз қалимаҳо ва ҷумлаҳои маъмули дохили матн фарқ карда истад.

5. Забон ва баёни муҳаққик ҳуб аст, вале аҳёнан дар рисола чунин ифодаҳо низ дучор мешаванд: *имкониятҳои ҳамоиишиашон* ба ҷойи *имкониятҳои ҳамнишишиашон* (с. 16), *хусусиятҳои интонатсионали* ба ҷойи *хусусиятҳои интонатсионӣ* (с. 28) ва ғ.

6. Дар рисола баъзан нодуруст гузошта шудани аломати вергул боиси носаҳех чудо гардидани сарҳади сарҷумла ва ҷумлаи пайрав гардидааст (с.30). Масалан: дар ҷумлаи «Иброҳимҳоа моро дар пеши он ҳонача дар ҷое, ки аз он ҷо сарҳавз ва дӯконҳои нонвойӣ, ҳалвогарӣ ва мевафурӯши менамуданд, шинонда...» (Ёддоштҳо, с. 142). Дар матни мазкур аломати вергул баъд аз қалимаи **ҳонача**, на **ҷое** гузошта мешавад. Дар ин сурат

сарҳади сарҷумла ва ҷумлаи пайрави маконро дуруст муайян кардан имконпазир мегардад: «Иброҳимхоча моро дар пеши он хонача... шинонда» – сарҷумла, «дар ҷое, ки аз он ҷо сарҳавз ва дӯконҳои нонвойӣ, ҳалвогарӣ ва мевафурӯшӣ менамуданд» – ҷумлаи пайрави макон.

7. Баъзан муҳаққиқ мисоли тоҷикиро зикр карда, гунаи англисиашро шарҳ медиҳад, аммо ҳуди мисоли англисири намеоварад (с. 40). Ё ин ки гунаҳои англисии баъзе мисолҳои тоҷикиро меоварад, қисми дигар бе тарҷума зикр карда мешавад. Агар муаллифи рисола ҳамчун донандай забони англисӣ онро тарҷума мекард, муҳокимаву хулосаҳо низ пурратар мешуданд.

8. Рисола бо забони ҳуби илмӣ навишта шудааст, аммо ҷо-ҷо ғалатҳои имлой (с. 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19, 20...), аломати китобат (с. 2, 5, 6, 10, 11, 14...) ва услубӣ (с. 14, 16, 21, 23, 24, 37 ...) ба мушоҳида расиданд.

Ишораҳои мазкур ба ҳеч ваҷҳ арзиши баланди илмии диссертасияро коҳиши намедиҳад. Рисолаи номзадии Давлатов Назримад Муродзода дар мавзуи **«Таҳлили муқоисавии ҷумлаҳои пайрави ҳол дар забонҳои тоҷикий ва англисӣ»** (дар асоси маводи «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ) пурмуҳтаво ва тибқи талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ба талаботи бандҳои 31-33-и Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267 тасдик шудааст, ҷавобгӯ ва муаллифи он – Давлатов Назримад Муродзода сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.20. – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ мебошад.

### Муқарризи расмӣ:

доктори илми филология, профессори

кафедраи услубшиносӣ ва таҳрири адабии

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон



Мирзоева Моҳира  
Мадибрӯҳимовна

Суроға: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,

ш.Душанбе, Буни Ҳисорак, ДМТ

Почтаи электронӣ: mirzoeva.mohira.11@mail.ru

Тел. дастӣ: (992) 93 711 30 28

«Имзои профессор М. М. Мирзоеваро тасдик мекунам»

Сардори раёсати кадрҳо

ва корҳои маҳсуси ДМТ

«22» майи соли 2023



Тавқиев Э.Ш.